

БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 27.11.2020 №189

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти қушодани лифофаҳо
1741/1-855	МДТ «Коллечи тиббии ҷумҳуриявӣ» ВТ ва ХИА ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои маиши, техники, барки, мебел, овеза ва маҳсулоти қолини	Номгуй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1742/1-856	Агентии содироти назди ХЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техники ва маиши	Номгуй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1743/1-857	Мачмааи давлатии «Қасри миллат»-и ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Яҳдон, қисми эҳтиётии лифт, молҳои хочаги, равангҳои молидани ва қисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгуй	67	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1744/2-495	МД таълимии томақтаби №53 н. Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хуроқа	Номгуй	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1745/2-496	МД таълимии томақтаби №123 н. Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хуроқа	Номгуй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1746/2-497	РИР н. И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмони ва молҳои хочаги	Номгуй	110	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғай дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

